



РОҲИ СОМОН - БАҲРИ ОБОДИИ ВАТАН

**ДАР БОРАИ ШИРКАТИ «РОҲИ СОМОН»**

## Ғояи бренди «Роҳи Сомон»

- Ширкати «Роҳи Сомон» ба ифтихори нахустин асосгузори давлати тоҷикон – Шоҳ Исмоили Сомонӣ номгузорӣ шудааст, ки дар давраи идоракунӣ ӯ соҳаҳои иҷтимоӣ, рушди иқтисодиёт, фарҳанг ва идоракунӣ давлат ба дастовардҳои баланд расида буданд.
- «Роҳи Сомон» - ин роҳи дурахшони аҷдодони мо, роҳе, ки барои рушди Тоҷикистон тавассути бурдани бизнеси муваффақ ва масъул дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёт равона шудааст.
- Логотипи ширкати «Роҳи Сомон», Исмоили Сомонӣ - асосгузори давлати тоҷиконро дар асп тавоно, ки ба дастовардҳои нав баҳри ободии ватан талаш карда истодааст инъикос менамояд.

## Дурнамо

- «Роҳи Сомон» ин ширкати тиҷоратии зуд инкишофёфтаистода, аз ҷиҳати иҷтимоӣ масъул, пешсаф дар тамоми соҳаҳои фаъолияти худ мебошад.
- Мо бо шарикон ва мизоҷони худ дар саросари ҷаҳон, дар асоси ростқавлӣ, шаффофӣ ва ҳамкориҳои дарозмуддат баҳри ободии Тоҷикистон фаъолият мебарем.

## Арзишҳо ва принсипҳои мо

1. Муносибати сазовор ва боэҳтиромона ба шарикон ва мизоҷон
2. Риояи қонунҳои амалкунанда, мувофиқат кардан ба меъёрҳои давлатӣ ва корпоративӣ
3. Ташаббуснокӣ, самимиятнокӣ, некхоҳӣ, майл ба рушд ва ҳамкорӣ
4. Кор дар як тим, самаранокӣ ва ҳама вақт бо сифати баланд
5. Фоъолияти шаффоф, иҷро намудани ўҳдадориҳои корӣ дар назди шарикон ва мизоҷон, ҳамкориҳои мутақобилан судманд
6. Масъулияти иҷтимоӣ дар назди ҷомеа ва эҳтироми анъанаҳои мардум

## Фаъолияти ширкат

- «Роҳи Сомон» ин гурӯҳи ширкатҳо буда, дар соҳаҳои гуногуни бизнес фаъолият менамояд:
  1. Таҳвили зироатҳои ғалладона
  2. Таҳвили маҳсулотҳои нафтӣ
  3. Фурӯши маҳсулотҳои нафтӣ тавассути шабакаҳои нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ
  4. Дистрибутсияи маҳсулотҳои хӯрокворӣ
  5. Хизматрасониҳои нақлиётию логистикӣ
  6. Кишоварзӣ
- Ширкати «Роҳи Сомон» моҳи ноябри соли 2009 таъсис ёфтааст. Саридораи ин ширкат дар шаҳри Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир мебошад. Ширкат дар Аморати Муттаҳидаи Араб, Руссия, Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Туркия намояндагии худро дорад.

## Фаъолияти ширкат

- Нишондиҳандаҳои «Роҳи Сомон»:

1.	Шумораи кишварҳое, ки ширкат ҳамкорӣ мекунад	15+
2.	Шумораи шарикон дар саросари ҷаҳон	50+
3.	Шумораи намояндагии ширкат дар кишварҳои дуру наздик	4
4.	Шумораи соҳаҳои бизнесе, ки ширкат фаъолият дорад	6
5.	Миқдори брендҳое, ки ширкат пешбарӣ менамояд	20+
6.	Ҳиссаи бозори ширкат дар таҳвили зироатҳои ғалладона (солҳои 2015, 2016, 2017)	12,9%; 16,4% и 19,9%
7.	Парки воситаҳои нақлиёти ширкат: автомобилҳои боркашон, адад	20
8.	Пардохтҳо ба буҷет (солҳои 2012-2017)	235,5 млн. TJS (41,2 млн. USD)
9.	Хароҷотҳо барои хайрия ва рушди ҷомеа	Ҳар сол 10% аз фоидаи соф

## Фаъолияти ширкат

- Бо шарофати роҳбарияти ботаҷриба, дастаи муттаҳид, риояи арзишҳои корпоративӣ ва принципҳои қабулнамуда, «Роҳи Сомон» тӯли солҳои фаъолияти худ дар бозор тавонист, ки миқёси бизнеси худро васеъ намояд, дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти худ пешсаф гардад, дар байни ҷомеаи корӣ шӯҳрати баланд пайдо намояд ва боварии шарикону мизоҷонӣ худро ба даст оварад.
- Дар чорҷӯбаи фаъолиятҳои соҳаҳои гуногуни бизнеси худ, ширкат бо зиёда аз 50 ширкатҳо, ки дар 15 кишвари дунё ҷойгиранд ҳамкорӣ менамояд, аз ҷумла: Туркия, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Аморати Муттаҳидаи Араб, Швейтсария, Эквадор, Руссия, Украина, Беларус, Гурҷистон, Ўзбекистон ва ғ.

## Фаъолияти ширкат

- «Роҳи Сомон» аъзои Палатаи Савдо ва Саноати Тоҷикистон буда, дар ярмаркаҳо, намоишгоҳҳо, бизнес – форумҳо ва конфронсҳои гуногуни баналмиллалӣ иштирок намуда, бизнес-ҷомеаи Тоҷикистонро муаррифӣ менамояд.
- «Роҳи Сомон» бо ширкати пешсафи ҷаҳон дар соҳаҳои хизматрасониҳои инспексионӣ, экспертизӣ, санҷиш ва сертификатсия - SGS ҳамкорӣ менамояд.
- «Роҳи Сомон» бо «Argus» — ширкати мустақили пешқадам оид ба нархгузорӣ ҳамкорӣ мекунад. Дар фаъолияти тиҷорати худ ширкат нархгузориҳо ва таҳлилҳои байналмиллалӣ бозорҳои молию-ашёвии «Argus» -ро истифода мебарад.
- Барои ҷалби сармоягузориҳои муфид «Роҳи Сомон» бо ширкати Шветсариягии «Inoks Capital» ҳамкорӣ мекунад.



## Кормандони мо

- Ҳаёати кормандони боихтисос – активи асосии ширкат буда, бо шарофати онҳо натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шудааст. Коллективи ширкат ба кори самаранок дар воқеиятҳои душвори имрӯза равона карда шудааст.
- Дар ширкат системаи ҳавасмандгардони кормандон дар асоси нишондиҳандаҳои асосии самаранокӣ ҷорӣ карда шудааст.
- Мутахассисони ширкати «Роҳи Сомон» талаботҳои мизоҷон ва шариконро дар муддати кӯтоҳ иҷро намуда, қарорҳои худро ба таври оқилона қабул менамоянд.

## Мутобиқат ба меъёрҳои давлатӣ ва корпоративӣ

- «Роҳи Сомон» ҳамаи талаботҳои қонун ва меъёрҳои кишварҳое, ки дар он фаъолияти худро мебарад, риоя мекунад.
- Кормандони ширкат фарҳанги корпоративиро, ки муносибатҳои софдилона ва одилонро ба аъзоёни кормандон, мизоҷон, шарикон, риояи қонунҳо ва талаботҳои дохилро кафолат медиҳад, дар асоси арзишҳои ширкат риоя менамоянд.

## Брендҳои маҳсулотҳои мо

 <p><b>АБЗАЛ и К</b></p>	 <p>Агрофирма ПРИВОЛЬЕ</p>	 <p><b>ПРОДИМЕКС</b></p>
 <p><b>PRO 100 SOK</b></p>	 <p>СОЧНАЯ ДОЛИНА</p>	 <p><b>VIKO</b> PREMIUM</p>
 <p><b>АВЕДОВЪ</b></p>	 <p><i>Диво</i> <b>Алтая</b></p>	 <p>НАПИТКИ ИЗ <b>ЧЕРНОГОЛОВКИ</b></p>

# Шарикони мо


## Масъулияти иҷтимоӣ

- Аз оғози таъсисёбӣ, ширкат фаъолияти худро бо назардошти масъулияти иҷтимоӣ дар назди ҷомеа, бо афзалиятҳои рушди миллии Тоҷикистон инкишоф медиҳад.
- Ширкат ба рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҷомеа тавассути пардохти маблағҳо ба буҷет, хайрия ва татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ мусоидат менамояд.
- Ҳамчунин, ширкати «Роҳи Сомон» ба масъалаҳои ҳифзи саломатии кормандон, беҳатарӣ ва ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хосса зоҳир мекунад.

## Пардохт ба буца

- Аз тарафи ширкат дар шакли пардохтҳои андоз, гумрук ва дигар пардохтҳо дар солҳои 2012-2017 ба буҷаи давлат 235,5 млн. сомони ё 41,2 млн. доллари ИМА пардохт карда шудааст.

*Пардохт ба буҷа, 2012-2017, сомони*



## Хайрия, саҳм дар рушди ҷомаеа

- Ширкат ба хайрия диққати калон медиҳад, ташаббусҳои ҷамъиятӣ ва миллиро ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд.
- Ширкат барои дастгирии табақаи аҳолии ниёзманд – оилаҳои камбизоат, маъҷубон, пиронсолон ва یتимон, шахсоне, ки ба кӯмаки тиббӣ ниёз доранд, кӯмаки мунтазами моддӣ мерасонад.
- Ширкат ташаббуси шарикони худро оид ба рушд – мақомотҳои маҳаллӣ, ташкилоту муассисаҳои ҷамъиятӣ, давлатӣ ва байналхалқӣ, ки бо онҳо дахҳо лоиҳаҳо дар ҷодаи рушд ва дастгирии варзиш, тандурустӣ, маориф, ободии ҷамъият ва дастрасии оби тоза татбиқ менамоянд, дастгирӣ менамояд.

## Хайрия, саҳм дар рушди ҷомеа

- Ширкати «Роҳи Сомон» дар ҳамкорӣ бо шабакаи клиникавии тиббии «Лукмони Ҳаким» ба табақкаи аҳолии ниёзманд дар гирифтани муолиҷаи тиббии босифат мусоидат менамоянд.
- Ширкати «Роҳи Сомон» резолютсияи Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Муттаҳидро дар бораи «Фаъолияти байналмиллалӣ даҳсола «Об барои рушди устувор», «дар солҳои 2018 - 2028», ки бори аввал аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи 7-уми умумиҷаҳонӣ оид ба об пешниҳод гардида буд, дастгирӣ менамояд. Ҳамин тариқ, соли 2017 дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллии вилояти Хатлон, лоиҳаи дастрасии аҳоли ба оби тоза дар деҳаи Гулободи ҷамоати деҳоти Восеъи ба номи Абдӣ Авазов татбиқ карда шуд.
- Инчунин ширкат гузаронидани чорабиниҳои варзишӣ оид ба боксро байни кӯдакон ва наврасон доимо дастгирӣ менамояд. Махсусан, "Роҳи Сомон" дар гузаронидани мусобиқаи байналхалқии ҳарсола оид ба бокс, ки ба хотираи устоди варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ Маруф Хусейнов бахшида шудааст, мусоидат мекунад.



## Лоиҳаи таълимӣ

- Муассисаи таълимии «Гимназия Сафина» бо омӯзиши амиқи забони олмонӣ яке аз лоиҳаҳои иҷтимоии «Роҳи Сомон» ба ҳисоб меравад. «Гимназияи Сафина» соли 2010 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд, Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуда, хонандагонро бо сифати баланди дониши замонавӣ таъмин менамояд. Мактаб барои 500 хонанда пешбинӣ шуда, дар он 41 омӯзгорони баландихтисос аз фанҳои асосӣ дарс мебаранд.
- Қисми зиёди хонандагони гимназияро кӯдакони лаёқатманд ва кӯдакони аз оилаҳои камбизоат, یتимон, ки ба таври ройгон ё дар асоси имтиёзҳо таҳсил мекунанд ташкил медиҳад.
- Гимназия дорои тамоми инфрасохтори зарурӣ мебошад. Дорои 10 синфхонаи фанӣ, 2 синфхонаи компютерӣ (20 адад), 2 лаборатория (химия, физика), китобхона, ошхонаи муҷаҳҳаз бо 180 ҷойи нишаст ва 2 майдончаи варзишӣ (волейбол, футбол, баскетбол), инчунин системаи мутамаркази гармидиҳӣ мебошад.

## Ҳамкорӣ

- Афзалияти ҳамкорӣ бо ширкат
  1. Ширкати аз ҷиҳати молиявӣ устувор
  2. Таҷрибаи кори бисёрсола дар Тоҷикистон ва дар бозорҳои байналхалқӣ
  3. Фаъолияти бисёрсамта - имконияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун
  4. Доштани инфрасохтори замонавӣ дар соҳаи тиҷорат, истеҳсолот ва нақлиётҳои логистикӣ
  5. Ҳайати мутахассисоне, ки метавонанд дар муддати кӯтоҳтарин, дуруст ва боихтисос қарор қабул намоянд
  6. Доимо бодикқат будан дар сифати баланди молу хизматрасониҳои таҳвилшаванда, назорати доимӣ дар ҳамаи марҳилаҳо
  7. Доштани алоқаҳои васеи тиҷоратӣ ва эътибори баланд байни ҷомеаи соҳибкорон

## Ҳамкорӣ

- Шарикони мӯҳтарам, мо ба ҳамкорӣ, ташаббусҳо ва саъю кӯшиш барои рушди бизнес кушод ҳастем. Мо омода ҳастем фикру ақидаҳо ва бизнес пешниҳодҳои шуморо дида бароем. Барои ин бо мо тамос намоед.



## Тамос

ҶДММ «Роҳи Сомон»

735700

Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Вилояти Суғд

ш. Хуҷанд, кӯч. К. Хуҷандӣ 43/18

Телефон: +992 3422 4 07 20

Почтаи электронӣ: [info@rohisomon.com](mailto:info@rohisomon.com)